

Тел.: (992 37) 227 40 02

E-Mail: info@slz-duschanbe.org

Хошишмандам манро ба имтиҳони  
сабт кунед:

A1  A2  B1  B2

Модул (танҳо барои B1 ва B2):

Чавонон  Калонсолон

Фаҳмиши хониш  Фаҳмиши шунавоӣ  Нутқи хаттӣ  Нутқи шифоҳӣ

Ному насаб (шиносномаи хориҷӣ):

Руз, моҳ ва соли таваллуд:

Ҷои таваллуд (деҳа/шаҳр/ноҳия):

Рақами шиносномаи хориҷӣ:

Суроға (ҷои истиқомати ҳозира):

Телефон:

E-Mail:

Мақсади супоридани имтиҳон:

муҳоҷир  барқароршавии оила  таҳсил  дигар

Оё Шумо хонандаи маркази мо ҳастед:

ҳа  не

Ман тасдиқ менамоем, ки бо:

1. Тарзи супоридани имтиҳон (банди 2)
2. Усули супоридани имтиҳон (банди 3)
3. Муҳофизати маълумотҳои шахсӣ (банди 1) шинос шуда, бо маълумотҳои дар боло оварда шуда розӣ ҳастам.

Сана: \_\_\_\_\_ 20\_\_

Имзо: \_\_\_\_\_

ФЧЭ «Маркази забони олмонӣ»

ш. Душанбе, к. Пӯлодӣ 4, тел.: (992 37) 227 40 02

№ \_\_\_\_\_

**Шартҳои иштирок дар имтиҳон:**

1. Шахсони беҳуҷчат, беҳуҷчатҳои тасдиқкунандаи шахсият (шиносномаи хориҷӣ), шиносномаи шаҳрвандӣ, шахсони ба имтиҳон дермонда ба имтиҳон роҳ дода намешаванд. Маблағи барои имтиҳон супорида шуда бар гардонида намешавад.

2. Дар вақти супоридани имтиҳон манъ карда шудааст: истифодаи луғат, китобҳо, қайдҳои шахсӣ, маводҳои ислоҳкунанда, телефонҳои мобилӣ, бо дигар иштирокчиён ҳамсӯҳбат шудан. Довталабе, ки ба вайрон намудани талаботҳои мазкур роҳ дод, аз имтиҳон хориҷ карда шуда маблағи супоридашудааш баргардонида намешавад.

3. Дар сурати даст кашидан аз иштирок дар имтиҳон, на камтар аз ду рӯз пеш аз саршавии имтиҳон, маблағи супорида бо бездошти 10%-и харҷи административӣ, баргардонида мешавад.

4. Дар ҳолати беогоҳӣ ба имтиҳон ҳозир нашудан ва хориҷ шудан аз имтиҳон, маблағи супоридашуда баргардонида намешавад.

5. Натиҷаи имтиҳон дар мӯҳлати 15-20 рӯзи корӣ баъд аз супоридани имтиҳон эълон карда мешавад. Маводҳои имтиҳон ба дасти довталаб ва ҳуди кор шарҳ ва эзоҳ дода намешавад.

6. Гувоҳнома / Маълумотномаи иштирок дар имтиҳон дар мӯҳлати 1 моҳ баъд аз супоридани имтиҳон дода мешавад. Пеш аз фиристодани нусхаи аслии гувоҳнома ба Олмон тавсия дода мешавад, ки нусхаи онро бо худ дошта бошед.

Ба имтиҳон сабт карда шуд:

A1  A2  B1  B2

Санаи имтиҳон:

Пардохти маблағи  
имтиҳон: